

[Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед! \[1\]](#)



Submitted by Ҳайати тадрукот on 5 May, 2019 - 21:55



[2]

Муҳтарам падару модарон, соҳибкорон ва мудире роҳбарони ташкилоти муассисаҳо новобаста аз шакли моликият,

Шумо метавонед аз хизматрасониҳои ҳукумати электронӣ марбут ба забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баред ва ба Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои номгузории фарзандон бо номҳои тозаҷод, номгузорӣ/тағйири номи ташкилоти муассисаҳо ва навишти дурусти номҳо ба таври электронӣ муроҷиат намоед.

Умедворем, ки хизматрасониҳои электронии мо вақт ва хароҷоти Шуморо сарфа мекунанд:

- [Аризаи электронӣ барои навишти дурусти ному насаб](#) [3]
- [Аризаи электронӣ барои номҳои тозаҷод дар номгузории фарзандон](#) [4]
- [Аризаи электронӣ барои номгузорӣ/тағйири номи ташкилоти муассисаҳо](#) [5]
- [Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ](#) [6] ва [Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ](#) [6]
- [Санҷиши имло - Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ](#) [7]

Content rating:

No votes yet



Category:

- [Daily news](#) [8]
- [Advertisement](#) [9]
- [Online notifications](#) [10]

Source URL: <http://kumitaizabon.tj/en/content/vakti-hudro-sarfa-namoed-arizakhoi-elektroniro-peshnikhod-kuned>

Links

- [1] <http://kumitaizabon.tj/en/content/vakti-hudro-sarfa-namoed-arizakhoi-elektroniro-peshnikhod-kuned>
- [2] http://kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/time_save.png
- [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-navishti-durusti-nomu-nasab#overlay-context=tg/node>
- [4] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomkhoi-tozaechod-dar-nomguzorii-farzandon#overlay-context=tg/node>
- [5] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomguzoritagyiri-nomi-tashkilotu-muassisakho#overlay-context=tg>
- [6] <http://kumitaizabon.tj/tg/catalogue-of-tajik-national-names#overlay-context=tg/node>
- [7] <http://kumitaizabon.tj/tajik-spell-checker>
- [8] <http://kumitaizabon.tj/en/category/daily-news>
- [9] <http://kumitaizabon.tj/en/category/advertisement>
- [10] <http://kumitaizabon.tj/en/category/online-notifications>